

«ТАСДИҚ МЕКУНАМ»

Ректори муассисай давлатии
«Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба
номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ»
номзади илмҳои педагогӣ, дотсент
Сафарзода М.В.
соли 2025



ТАҚРИЗИ МУАССИСАИ ПЕШБАР

ба диссертатсияи Мудабирзода Зафарҷон Бадридин дар мавзуи «Таърихнигории таърихи водии Рашт (давраи нав, навтарин ва муосир)» барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD), доктор аз рӯйи ихтисоси 6D020300 – Таърих (6D020303 – Таърихнигорӣ, манбаъшиносӣ ва методҳои таҳқиқоти таърихӣ)

Мувофиқи суратмаҷлиси №10 ҷаласаи Шуруи диссертационии 6D.KOA – 093-и назди назди Институти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносии ба номи А. Дониши Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон аз санаи 15.07.2025 МДТ «Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ» ҳамчун муассисаи пешбар ба диссертатсияи унвонҷӯ Мудабирзода Зафарҷон Бадридин дар мавзуи «Таърихнигории таърихи водии Рашт (давраи нав, навтарин ва муосир)» барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD), доктор аз рӯйи ихтисоси 6D020300 – Таърих (6D020303 – Таърихнигорӣ, манбаъшиносӣ ва методҳои таҳқиқоти таърихӣ) таъйин шудааст.

Диссертатсияи Мудабирзода Зафарҷон Бадридин дар доираи татбиқи нақшаи дурнамои корҳои илмӣ-таҳқиқотии шуъбаи таърихи қадим, асрҳои миёна ва нави Институти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносии ба номи Аҳмади Дониши Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон барои солҳои 2016–2020 анҷом дода шуда, ба ихтисосе, ки аз рӯйи он кор ба ҳимоя пешниҳод гардидааст, комилан мутобиқат намуда, дар ҷаласаи кафедраи таърихи ҳалқи тоҷики МДТ «Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ», протоколи № 1.1., аз 28 августи соли 2025 баррасӣ ва муҳокима гардида, ба он баҳои мусбат дода шуд.

Мутобиқати мавзуъ ва муҳтавои диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ. Мавзуъ ва муҳтавои диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD), доктор аз рӯйи ихтисоси 6D020300 – Таърих (6D020303 – Таърихнигорӣ, манбаъшиносӣ ва методҳои таҳқиқоти таърихӣ) мувофиқ мебошад. Ҳамзамон, таҳқиқот ба талаботи фехристи ихтисосҳо, ки аз рӯйи онҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дараҷа ва унвонҳои илмӣ дода мешаванд ва бо қарори раёсати Комиссияи олии атtestатсияи назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ шудааст, мутобиқат менамояд.

Мубрамии мавзуи таҳқиқ. Муаллиф дар бахши муқаддимавии диссертатсия мубрамияти мавзуи таҳқиқро хеле мұйтакидона асоснок намудааст.

Таҳлили таърихнигории таърихи минтақаи Рашт аз он өзінде зарур аст, ки сатхі инъикоси ҳәёти сиёсій, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳанғӣ ва дигар самтҳои ҳәёти ҷомеаи минтақаи Рашт дар манбаъҳои хаттӣ ва адабиёти илмӣ муайян карда шавад. Таҳқиқи таърихнигории таърихи Рашт метавонад саҳми олимронро дар омӯзиши илмии масоили таърихии давраҳои наву навтарин ва муосир возеху муайян ва ҳақиқати масоили таърихии ин минтақаро ошкор ва баррасй намояд.

Аз ин рӯ, мавзуи диссертатсия ҳамчун як самти наву муҳими таҳқиқи таърихнигории водии Рашт, маҳсусан давраҳои давраи нав, навтарин ва муосир, дорой аҳамияти баланди илмӣ ва амалӣ мебошад.

Дараҷаи асосноккунни гузоришҳои илмӣ, ҳулосаю пешниҳод, ки дар диссертатсия оварда шудаанд. Диссертатсияи Мудабирзода Зафарчон Бадридин дар мавзуи «Таърихнигории таърихи водии Рашт (давраи нав, навтарин ва муосир)» як кори илмии муҳим ва саривақтӣ буда, ба яке аз масъалаҳои мубрами илми таърихнигории таърихи ҳалқи тоҷик бахшида шудааст.

Ҳулосаҳои дар диссертатсия овардашуда ба натиҷаҳои бадастомадаи таҳқиқот асос ёфтаанд. Ҳулосаҳо ба таври мантиқӣ аз натиҷаҳои таҳлили маълумотҳои ҷамъовардашуда бармеоянд. Муаллиф тавонистааст таърихнигории таърихи водии Раштро дар давраҳои нав, навтарин ва муосир нишон дижад. Ҳулосаҳо мушаххас ва ба саволҳои дар ибтидои таҳқиқот гузаштапшуда ҷавоб медиҳанд.

Қисмати пешниҳодҳои диссертатсия нишон медиҳад, ки муаллиф аз натиҷаҳои таҳқиқоти худ ҳулосаҳои амалӣ баровардааст. Натиҷаҳои ҳулосаҳои илмии таҳқиқотро метавон ҳангоми таҳияи асарҳои бунёдӣ оид ба таърих ва таърихнигории таърихи ҳалқи тоҷик, лексияҳо барои донишҷӯёни муассисаҳои олии қасбӣ, инчунин дар тарбияи ҳарбӣ–ватандӯстии наслҳои наврасу ҷавон истифода бурд.

Навгонии илмии таҳқиқ ва саҳеҳии натиҷаҳои гирифташуда. Навгониҳои илмии таҳқиқот аз он иборат аст, ки бори нахуст дар таърихнигории ватаний масоили таърихнигории таърихи водии Рашт дар давраҳои муайян бо ҷалби доираи васеи адабиёту сарчашмаҳои мұйтамад мавриди пажуҳиш ва баррасии таърихӣ қарор мегирад. Натиҷаи омӯзиши пажуҳиш, таснифот ва баррасиву таҷзияи мавзуи мазкур навгониҳои зиёдеро рӯйи кор овард, ки дар рушду ташаккули илми таърихнигории ватаний таъсири мусбат мерасонад.

Саҳеҳии натиҷаҳо ба муқаррароти илмӣ, ҳулоса ва тавсияҳои дар рисола таҳияшуда бо методологияи донишҳои илмӣ, коркарди натиҷаҳои таҳқиқот ва ҳаҷми интишорот ба таҳқиқи диссертационии мазкур асос ёфтааст. Инчунин, тасдиқи фарзияҳои пешниҳодшударо таҷрибаи шахсии муаллиф таъмин мекунад.

Аҳамияти илмӣ, амалӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоии натиҷаҳои диссертатсия дар он зоҳир мегардад, ки натиҷаҳои таҳқиқот метавонанд аз

чониби олимони соҳаҳои таърих, сиёсатшиносӣ, ҳуқуқ, кишоварзӣ ва дигар мутахассисон дар ҷаравии ғаъолияти илмӣ-таҳқиқотӣ ва амалии худ истифода шаванд. Маводи ин диссертатсия метавонад дар таҳияи монографияҳо ва асарҳои илмӣ оид ба таърихнигории таърихи ҳалқи тоҷик дар давраҳои муайян, инчунин ҳангоми омода соҳтани маводи таълими мавриди истифода қарор гирад.

Дараҷаи эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқ, дурустӣ ва асоснокии натиҷаҳои таҳқиқ. Дар раванди ҳалли илмии масъалаҳои гузашташуда, интихоби дурости равишҳои методологӣ ва усулҳои пажуҳиш аз ҷониби муаллиф имконият фароҳам овард, ки натиҷаҳои арзишманди илмӣ ба даст оварда шаванд.

Дараҷаи эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқот аз дурустӣ ва асоснокии ҳулосаҳо, инчунин иистифодаи мақсадноки усулҳои таҳлил, аз ҷумла усулҳои таҳлилий-муқоисавӣ, хронологӣ-масъалагузорӣ, объективияти илмӣ, таърихияти илмӣ, методҳои таҳқиқӣ-муқоисавӣ, таҳқиқӣ-татбиқӣ, муайянкунии моҳияти ҳодисаҳо, иистифодаи тартиби хронологӣ бо риояи принсипи таърихият (историзм), методҳои таҳлилий, муқоисавӣ, мантиқӣ, ҳулоسابарорӣ ва дигар услубҳо дар ҷаравии таҳқиқи мавзуъ шаҳодат медиҳад.

Асоснокии ҳулосаҳо ва пешниҳодҳои овардашуда, инчунин сатҳи баланди илмии онҳо гувоҳи онанд, ки муаллиф аз осори муҳими олимони шинохтаи соҳаи таърихнигории ватанӣ ва ҳориҷӣ эҷодкорона истифода бурдааст. Ҳулоса ва тавсияҳои илмии таҳқиқот, ки дар заминаи таҳлилҳои назариявӣ ва таҷрибавӣ таҳия шудаанд, барои татбиқи амалии натиҷаҳо заминаи устувор фароҳам оварда, эътимоднокии таҳқиқотро тасдиқ мекунанд.

Саҳми шаҳсии довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ ва таҳқиқ. Дар рафти иҷрои кори илмӣ корҳои муайяни илмӣ –таҳқиқотӣ анҷом дода шуданд, ки дар маҷмуъ саҳми шаҳсии довталаби дарёфти дараҷаи илмиро инъикос мекунанд. Аз ҷумла; маъхазу асарҳои илмӣ, ки ба таърихи оҳири асри XIX-аввали асри XXI-и минтақаи Раҷт баҳшида шуда, мавриди таҳлили таърихнигорӣ қарор ёфта, дар асоси он ҳулосаҳои илмӣ доир ба мавзуъ пешниҳод гардид; нишон дода шуд, ки таърихнигории ҳамаи зинаҳои таърихии мардуми тоҷик ҳусусияти умумӣ дошта, дар доираи як минтақа таҳлил кардани ин ҳамbastagӣ барои таърихи миллат аҳаммияти маҳсус дорад. Давраҳои омӯзиши таърихи минтақаи Раҷт дар рисола тақсимбандии илмӣ ёфта, саҳми олимон ба омӯзиши фарҳанги водии Раҷт иртибот дошта, мавриди таҳлили таърихнигорӣ қарор гирифта, дар ин замина арзиши илмии таълифоти онҳо муайян карда шуд.

Нашри натиҷаҳои таҳқиқ, дар маҷаллаҳои тақризшавандай илмӣ. Баррасии диссертатсия нишон дод, ки аз рӯйи натиҷаҳои таҳқиқот 14 мақолаи илмӣ, аз ҷумла 5 мақолаи илмӣ дар маҷаллаҳои тақризшавандай феҳристи тавсиянамудаи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон эътирофшуда нашр шудаанд, ки ин аз эътибори илмии натиҷаҳои бадастомада шаҳодат медиҳанд. Интишороти муаллиф шаҳодат медиҳанд,

ки нүктаҳои асосии мұхтавои диссертатсия ва натижаҳои таҳқиқот дар мақолаҳои илмии Мудабирзода З.Б. инъикос ёфтаанд.

Арзёбии мазмунни диссертатсия ва дарацаи ба иттом расидани он. Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия. Диссертатсияи Мудабирзода Зафарчон Бадридин дар ҳаҷми 178 саҳифаи чопи компьютерӣ таълиф шуда, бо сохтори иборат аз муқаддима, се боб, хулоса, номгӯйи маъхазҳо ва адабиёти истифодашуда таҳия гардидааст.

Дар муқаддима мубрамияти мавзуъ, дарацаи таҳқиқи он, мақсад ва вазифаҳо, навғониҳои илмӣ, асосҳои методологӣ, заманаи манбаъвии кор, доираи хронологӣ, предмет ва объект, нүктаҳои ба дифоъ пешниҳодшуда, аҳаммияти назариявӣ ва амалӣ, саҳми шахсии довталаб дар таҳқиқ, тавсив ба амалишавии натижаҳои таҳқиқот нишон дода шудаанд.

Боби якуми диссертатсия «*Қаротегин дар асарҳои таърихии давраи нав*» аз ду зербоб иборат мебошад.

Дар зербоби аввали боби якум «*Маълумоти муаллифони маҳаллӣ дар бораи Қаротегин*» масъалаи сатҳи инъикоси таърихи водии Қаротегин дар асарҳои муаллифони маҳаллӣ баррасӣ карда шудааст.

Диссертант ҳангоми баррасии зербоби аввали боби якум ба хулосае омадааст, ки “дар таърихнигории тоинқилобии тоҷик масъалаҳои таърихи мулки Қаротегин пурра инъикос нашуда, асари алоҳидае оид ба таърихи он таълиф нагардидааст. Дар асарҳои муаллифони маҳаллӣ таърихи минтақа ба таври фикра оварда шуда, бештар ба насабнома, ҳаёт ва фаъолияти шаҳсиятҳои маъруфу сиёсӣ ва муҳимтар аз ҳама, ба инъикоси таърихи сиёсии минтақаи Қаротегин дар ҳамbastagӣ ба ҳаёти сиёсии хонигарии Қуқанд ва аморати Бухоро таваҷҷуҳ шудааст. Ба масоили ҳаёти иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва фарҳангии мардуми оддӣ кам аҳаммият дода шудааст”.

Дар зербоби дуюми боби якум «*Қаротегин дар асарҳои муҳаққиқони руси охир асри XIX ва ибтидои асри XX*» саҳми муҳаққиқони тоинқилобии рус дар омӯзиши илмии водии Қаротегин мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода шудааст.

Диссертант дар баррасии ин зербоб менависад, ки пас аз ба Россия ҳамроҳ шудани Осиёи Миёна муҳаққиқони равияҳои гуногуни рус таърих ва этнографияи тоҷикони минтақаҳои дурдаст, ба мисли Қаротегинро мавриди таҳқиқ қарор додаанд. Аввалин маълумот доир ба мулки Қаротегин дар асарҳои А. Кун, В. Наливкин, П.Е. Кузнетсов ба мушоҳида мерасанд. Ҳусусияти хоси ин таҳқиқот дар он аст, ки дар онҳо муаллифон маҷмуан тамоми сарзаминҳои ҷанубӣ ва болооби Амударёро таҳқиқ намудаанд, ки Қаротегин қисме аз ин сарзаминро ташкил медиҳад.

Боби дуюми диссертатсия «*Ҳаракатҳои мардумӣ ва ҳаёти фарҳангии давраи тоинқилобии минтақа дар адабиёти таърихӣ*» аз ду зербоб иборат мебошад.

Дар зербоби якуми боби дуюм «*Ҳаракатҳои мардумӣ бар зидди низоми амирӣ ва инъикоси он дар адабиёти таърихӣ*» масъалаи ҷунбишҳои мардумӣ ва инъикоси он дар таърихнигорӣ баррасӣ гардидааст.

Дар диссертатсия нишон дода шудааст, ки дар давраи мазкур асосан шўриши Қаландаршоҳ ва шўриши Усмон муборизаи халқи мазлумро ҳамчун қисми сиёсати давлатӣ дар самти мубориза бо режими кӯхна инъикос мекарданд. Аввалин маълумотҳо оид ба шўриши Усмон ин маълумоти Шестопалов ба шумор меравад. Муаллиф дар ҳаҷми 20 саҳифаи чопӣ сабабҳо ва рафти шўриши Усмонро таҳлил намуда, омилҳои шикасти онро нишон медиҳад.

Дар зербоби дуюми боби дуюми диссертатсия *«Инъикоси ҳаёти фарҳангии минтақа дар таҳқиқотҳои таърихӣ»* масъалаҳои фарҳангии водии Қаротегин дар асарҳои тоинқилобии таърихӣ баррасӣ гардидааст.

Дар диссертатсия баён шудааст, ки яке аз самтҳои асосии таърихнигориро дараҷаи таҳқиқи фарҳангӣ миллий ташкил медиҳад. Ҳанӯз дар асри XIX муаллифони рус ин самти муҳимми таърихи тоҷикон, аз ҷумла тоҷикони водии Раҷистон мавриди омӯзиш қарор дода буданд. Бахусус, муҳаққиқ А.А. Семёнов дар асоси маводи фаровони сафари худ ба Қаротегин нахустин шуда фарҳангӣ мардуми ин минтақаро аз нуқтаи назари этнографӣ меомӯзанд. А.А. Семенов бештар ба фарҳанг, урғу одат, соҳти ҷамъияти он давра ва этнографияи минтақа таваҷҷуҳи бештар медиҳад.

Боби сеюми диссертатсия *«Таърихнигории водии Қаротегин дар замони Шӯравӣ ва даврони Истиклолият»* номгузорӣ шуда, он аз се зербоб иборат мебошад.

Дар зербоби аввали боби сеюм *«Инъикоси вазъи иҷтимоӣ ва иқтисодии вилояти Фарғон дар солҳои 20-80-ҷуми асри XX»* сатҳи инъикоси ҳаёти иҷтимоӣ-иқтисодии вилояти Фарғон дар давраи мазкур дар асарҳои таърихӣ таҳлил гардидааст.

Дар диссертатсия масъалаи мазкур баррасӣ гардида, қайд шудааст, ки дар солҳои оҳири ҳокимияти амирӣ дар бекигарии Қаротегин 25 ҳазор ҳоҷагӣ вучуд дошт. Профессор О. Мачлисов қайд менамояд, ки дар Қаротегин 218,436 гектар замини корам вучуд дошта, ба давлатӣ «мулкҳои сultonӣ», «мулки соҳибдор» аз андоз озод «мулки холис» ва заминҳои рӯҳонӣ ҷудо мешуданд. Панҷоҳ ҳазор ман ба мансабдорони калон, рӯҳониён ва феодалон тааллуқ дошт. 36 ҳазор ман замин дар ихтиёрдории бек буда, аз тарафи бек тухфа мешуданд ё ин ки онҳоро мефурӯҳт. Ҳар кас метавонист аз ин заминҳо иҷора гирад. Заминҳои вақф бошанд, ҳамагӣ 1500-ман буданд.

Дар зербоби дуюми боби сеюм *«Таърихнигории ҳаёти иқтисодӣ ва иҷтимоии минтақаи Раҷистон дар замони Истиклол»* сатҳи омӯзиши ҳаёти иқтисодӣ ва иҷтимоии водии Раҷистон замони Истиклол дар асарҳои таърихӣ нишон дода шудааст.

Дар диссертатсия зикр шудааст, ки яке аз дастовардҳои давраи истиқлолият – ин ҳалосӣ ёфтани мардуми Тоҷикистон аз мудҳиштарин саҳифаҳои ҷанги шаҳрвандӣ буд. Дар инъикоси раванди ин ҷанги шаҳрвандӣ дар қисме аз мавзеъҳои Раҷистон як қатор корҳои илмии олимии самтҳои таърих ва сиёсатшиносӣ аз нашр баромаданд, ки дар диссертатсия таҳлил гардидаанд.

Дар таҳқиқоти таърихнигории водии Рашт дар замони истиқлолият асарҳо ва баромадҳои Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон аҳаммияти калони илмӣ - таҳқиқотӣ доранд, зеро дар онҳо факту ракамҳои дақиқ дар бораи ҳаёти иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии ноҳияи Рашт оварда шудаанд.

Дастоварди бузурги илми таърихи замони истиқлолиятро асари бунёдии дастаҷамъии «Таърихи ҳалқи тоҷик» ташкил медиҳад, ки дар ҳаҷми б ҷилд нашр гардид. Дар ин китоб асари бисёрчилда дар баробари дигар минтаҷаҳои Тоҷикистон таърихи тоҷикони водии Рашт мавриди таҳлил қарор гирифт.

Дар зербоби сеюми боби сеюм «*Таърихнигории рушди фарҳанги Раши дарвай Шӯравӣ ва замони истиқлолият*» масъалаи таърихнигории фарҳанги минтаҷаи Рашт дар таърихнигории Шуравӣ ва Истиқлол баррасӣ гардидаст.

Диссертант қайд менамояд, ки масъалаҳои фарҳанг дар замони Шуравӣ ва даврони истиқлолият қисми муҳимми таҳқиқоти олимонро ташкил медод. Ин самти таҳқиқот дар омӯзиши маданияти либос, фарҳанги миллӣ, анъанаҳо, рушди илму дониш ва дигар равияҳои фарҳангӣ инъикос гардид.

Дар давраи Шуравӣ дар асоси маводи бойгонӣ ва ҳучҷатҳои ниҳодҳои давлатӣ таҳқиқи фарҳанги водии Қаротегин оғоз ёфта, солҳои 40-50-ум бошад, афкори таърихнигорон нисбати омӯзиши фарҳанги миллӣ шакли этнографиро гирифт ва доираи он бо урғу одат, либос ва анъанаҳои гузашта маҳдуд гардид. Чунин аломатҳои фарҳанги анъанавӣ, ба монанди эътиқод ва парастиишҳои мардумӣ, муносибатҳои оилавӣ, бокимондаҳои маданияти тоисломӣ, маданият ва анъанаҳои зироаткорӣ аз тарафи Н.А. Кисляков таҳқиқ шуданд.

Дар хулоса пешниҳоду тавсияҳои муаллиф ҷиҳати таърихнигории таърихи водии Рашт баҳри дар оянда давом додани омӯзиш дар ин самт оварда шудаанд.

Мутобиқати барасмиятдарории диссертатсия ба талаботи Комиссияи олии атестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Диссертатсия довталаби дараҷаи илмӣ ба меъёрҳои гирифтани дараҷаи доктори фалсафа (PhD), доктор аз рӯйи ихтисоси 66D020300 – Таърих (6D020303 – Таърихнигорӣ, манбаъшиносӣ ва методҳои таҳқиқоти таърихӣ) ва Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ мутобиқат менамояд. Диссертатсияи Мудабирзода З.Б. ҳамчун кори илмии ба анҷом расида ба ҳисоб рафта, таркиб ва соҳтори он бо тавсияву асосноккунӣ дар сатҳи баланди илмӣ-назариявӣ навишта шуда, ба талаботҳои муқаррарнамудаи “Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ” (Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти № 267) ҷавобгӯй мебошад. Кори таҳқиқотӣ бо меъёрҳои забони далатӣ таълиф шуда, ороиши диссертатсия тағијротро талаб намекунад.

Мутобиқати таҳассуси илмии довталаб ба дараҷаи илмӣ. Таҳассуси илмии довталаб Мудабирзода Зафарҷон ба ихтисоси илмии дарҳостшаванда аз рӯйи ихтисоси 6D020300 – Таърих (6D020303 – Таърихнигорӣ, манбаъшиносӣ ва методҳои таҳқиқоти таърихӣ) мутобиқ мебошад.

Эродҳо ва ҳолатҳои баҳсталаб доир ба диссертатсия. Баробари комёбиҳо дар диссертатсияи такризшаванд баъзе камбудиву норасоиҳо низ ба назар мерасанд, ки зикри онҳоро зарур ва ба манфиати кор меҳисобем:

1. Хуб мешуд, ки дар диссертатсия маводи таҳқиқотчиёни давраи тоинқилобии рус бо маълумоти муаллифони ҳамин давраи англис оид ба Қаротегин қиёс карда мешуданд;
2. Диссертант дар баррасии шўриши Қаландаршоҳ ва шўриши Усмон аз маводи бойгонӣ ва матбуотӣ даврӣ истифода накардааст;
3. Дар бархе чойҳои диссертатсия сарҳарфҳои исмҳои хос нодуруст оварда шудааст. Масалан, ба ҷои сарҳарфи номи профессор О. Маҷлисов нодуруст А. Маҷлисов оварда шудааст;
4. Дар диссертатсия камбудиҳои имлоию техникӣ ба назар мерасанд.

Камбудиҳои зикргардида ҷузъӣ ва осонислоҳ буда, арзиши аслии таҳқиқи диссертатсияро кам намекунанд. Баръакс, таҳқиқоти гузаронидашуда дорои аҳамияти назаррас мебошад ва ба рушди илми таърихи ватаний мусоидат мекунад.

Автореферати диссертатсия тибқи тартиби муқараргардида барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD), доктор аз рӯйи ихтисоси 6D020300 – Таърих (6D020303 – Таърихнигорӣ, манбаъшиносӣ ва методҳои таҳқиқоти таърихӣ) таҳия гардида, мазмуни асосии кори таҳқиқиро инъикос менамояд ва дар он натиҷаҳои назарраси илми асоснок гардида, шарҳи пурраи худро ёфтаанд.

Хуносай умумӣ оид ба диссертатсия. Диссертатсияи Мудабирзода Зафарҷон Бадридин дар мавзуи «Таърихнигории таърихи водии Рашт (давраи нав, навтарин ва муосир)» барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD), доктор аз рӯйи ихтисоси 6D020300 – Таърих (6D020303 – Таърихнигорӣ, манбаъшиносӣ ва методҳои таҳқиқоти таърихӣ) дар сатҳи зарурии илмӣ анҷом ёфта, аз ҷиҳати мазмун ба талаботи мавҷуда мутобиқ мебошад.

Диссертатсия ба талаботи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мувоғиқ буда, муаллифи он ба дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD), доктор аз рӯйи ихтисоси 6D020300 – Таърих (6D020303 – Таърихнигорӣ, манбаъшиносӣ ва методҳои таҳқиқоти таърихӣ) сазовор аст.

Тақризи муассисаи пешбар дар асоси муқаррароти бандҳои 76-79 ва 81-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.06.2021, № 267 тасдиқ гардидааст, таҳия ва пешниҳод шудааст.

Тақриз аз ҷониби доктори илмҳои таърих, профессори кафедраи таърихи ҳалқи тоҷики Муассисаи давлатии таълимии «Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ» Абдуллоев Махмуд Ҳолович омода гардидааст.

Тақризи мазкур дар ҷаласаи васеи кафедраи таърихи ҳалқи тоҷики Муассисаи давлатии таълимии «Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи

Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ», протоколи № 1.1., аз 28 августи соли 2025 мухокима ва тасдиқ гардидааст.

Дар ҷаласаи кафедра иштирок доштанд: 12 - нафар.

Натиҷаи овоздихӣ: тарафдор - 12 нафар, зид - нест, бетараф-нест.

Раиси ҷаласа:

номзади илмҳои таърих, дотсент,
мунири кафедраи таърихи
халқи тоҷики Донишгоҳи
давлатии Кӯлоб ба номи А. Рӯдакӣ



Суфиев С.Н.

Ташхисгар:


доктори илмҳои таърих,
профессори кафедраи таърихи
халқи тоҷики Донишгоҳи
давлатии Кӯлоб ба номи А. Рӯдакӣ



Абдуллоев М.Х.

Котиби ҷаласа:

номзади илмҳои таърих, дотсенти кафедраи
таърихи халқи тоҷики Донишгоҳи давлатии Кӯлоб
ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ



Сафаров Х.Х.

Имзоҳои М.Х. Абдуллоев, Суфиев С.Н. ва Сафаров Х.Х.-ро тасдиқ
мекунам:

Сардори раёсати кадрҳо
ва корҳои маҳсуси Донишгоҳи
давлатии Кӯлоб ба номи А. Рӯдакӣ



Давлатов М.А.

Суроғаи расмӣ:

735360, Ҷумҳурии Тоҷикистон,
ш. Кӯлоб, кӯчаи С. Сафаров, 16
Тел.: (+83322) 2-35-06
Почтаи элактронӣ: inafo@kgu.tj.

«29» 08 2025